



ХУЛОСАИ

чаласан васен Шўрои олимони факултети иқтисодиёт ва технологияҳои инноватсионии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Рисолаи доктории Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан дар мавзуи “Такомули механизми танзими макроиктисодии тараққиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария, методология ва амалия)” таҳқиқоти мукаммал ва ба анҷомрасида буда, он барои дарёфти дараҷаи илми доктори илмҳои иқтисодӣ ба Шўрои диссертационӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва худудӣ барои химоя пешниҳод мегардад.

Дар марҳилаи омода намудани диссертатсия Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан ҳамчун унвончӯи кафедраи иқтисодиёт ва соҳибкории Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон фаъолият намуд. Ҳамзамон, Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан аз соли 2004 фаъолияти кориашро ба сифати асистенти кафедраи тиҷорат ва ҳукуқ оғоз намуд. Дар тӯли ин солҳо дар вазифаҳои асистенти кафедра, раиси созмони ҷавонон, ҷонишини декан оид ба тарбия, муовини сардори шӯъбаи таълим, ёвари директор, муовини директор оид ба таълим ва директори донишкада бомуваффақият фаъолият бурда истодааст.

Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан соли 2002 Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистонро бо дипломи аъло аз рӯи ихтисоси менечери фаъолияти гумруқӣ хатм намуд (29 июни соли 2002, диплом ТСИ 001905).

Соли 2011 дар мавзуи “Ташаккули асосҳои ташкилий - иқтисодии танзими гумруқии минтақавӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)” рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракуни хоҷагии ҳалқ (иқтисодиёти минтақавӣ) дифӯъ намуда, соҳиби дараҷаи илмӣ гардид (26 январи 2012, дипломи номзадӣ №11/нк-2, ДКН №152204).

Мавзуи тадқиқоти диссертационӣ дар ҷаласаи Шўрои олимони Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз таърихи 07.04.2015, протоколи таҳти №7 тасдик шудааст.

Мушовири илмий Бойматов Алисон Азизович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодии корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии хукук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мебошад.

Вобаста ба натиҷаҳои муҳокимаи рисолаи Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан “Такомули механизми танзими макроиктисодии таракқиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария, методология ва амалия)” хулосаи зерин қабул гардид:

Арзёбии диссертатсияи уивонҷӯ. Диссертатсияи Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан актуалӣ буда, кори мустакилона ва анҷомёфтани таҳқиқотӣ оид ба такомули механизми танзими макроиктисодии таракқиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гаштааст.

Мақсади таҳқиқот дар такомули асосҳои назариявию методологии ҷараёни ташаккулёбии механизми танзими макроиктисодии таракқиёти минтақаҳо зоҳир гардида, дар принципҳои интиҳобӣ ва таъинотии таъсири давлатӣ ба ҳоҷагии минтақавӣ, имкониятҳои баробар намудани сатҳи таракқиёти онҳо дар асоси истифодаи самараноки захираҳои бойи табии бо риоя намудани талаботҳо, коркарди пешниҳодҳо доир ба такомули усуљҳо ва фишантҳо, истифодаи маҷмуавии онҳо дар ҷараёни танзими таракқиёти иҷтимоӣ-иктисодии минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ онҳо ифода мейбад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Дастрасии мақсади тадқиқоти диссертатсионӣ вазифагузорӣ ва ҳалли як қатор масъалаҳои аз ҷиҳати илмӣ-методӣ ва амалӣ алоқамандро тақозо намуд, алалхусус:

- муайян намудани мағҳуми “механизми танзими макроиктисодӣ” ва тавсифи васеи ҷараёни ташаккулёбии он, истифодаи самаранок аз тарафи давлат дар ҷараёни таъсиррасонӣ ба нишондиҳандарои макроиктисодии таракқиёти минтақаҳо бо назардошти шиддатёбии ҷараёни ҷаҳонишавӣ ва хусусиятҳои гузариш ба иқтисодиёти индустрӣ-аграрӣ;
- коркарди муносибатҳои назариявӣ ба мағҳумҳои “идоракунӣ”, “танзимкунӣ” ва доираи истифодаи онҳо, дараҷаи даҳолати давлат ба фаъолияти субъектони минтақавӣ ба воситаи истифодабарии механизми танзимкунандарои таракқиёти иҷтимоӣ-иктисодии минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ;
- муайян намудани дараҷаи таъсири давлат ба ҷараёнҳои дар низоми иҷтимоӣ-иктисодии минтақавӣ бамиёноянда тарики ташаккули механизми танзим бо истифодабарии принципҳои интиҳобӣ ва таъинотии таъсири давлат ба иқтисодиёти минтақавӣ асосёфта;
- муайян намудани хусусиятҳои раванди ташаккулёбии механизми танзими макроиктисодии рушди минтақа ва истифодаи онҳо дар марҳилаҳои давраи гузариш ба низоми иқтисодиёти бозорӣ бо ҷалби технологияҳои

иттилоотӣ ва навоварӣ, имконияти такомули фишангҳои танзими тараккиёти иҷтимоӣ-иктисодии минтақаҳо ва вазифаҳои субъектони идоракунӣ дар ҷараёни қабулу амалигардонии қарорҳои идоракунӣ;

- коркарди усулҳои ташаккулёбии механизми танзими макроиктисодии тараккиёти минтақаҳо бо роҳи таъсиси институтҳои идоракунӣ ва пояти меъёри-хукукӣ барои фаъолияти самараноки онҳо, таъмини дастигирӣ давлатӣ ба ноҳияҳои бо мушкилот дучоршуда ва минтақаҳо, ки вазъияти ногувор доранд;

- муайян намудани мавқеи механизми бозорӣ дар танзими макроиктисодии низоми иқтисодии минтақавӣ бо назардошти хусусият ва баҳамтаъсиррасонии субъектони он дар баҳшҳои ташаккулёбии пешниҳоди молӣ ва талаботи пардохтизӣ дар бозор бо роҳи истифодаи оқилонаи иқтидори табии-захираии минтақаҳо;

- таҳлил намудани шарт ва шароитҳо барои баробар гардондани сатҳи тараккиёти иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имкониятҳои коҳиҷа додани фарқияти байни онҳо, худудҳои маъмурӣ, ки дар қисматҳои гуногуни мамлакат ҷойгир карда шудаанд, дар асоси рушди соҳибкорӣ, маҳсусан, бизнеси хурд, ҷалби инвеститсияҳо барои азҳуд намудани захираҳои табиии минтақаҳо;

- муқаррар намудани вобастагии рушди устувори хочагии минтақаҳо аз омилҳои инфрасоҳторӣ ва нақши танзими макроиктисодӣ дар ҷараёни таъсири давлатӣ ба инфрасоҳтори низоми иқтисодӣ ба воситаи истифодабарии оқилонаву самараноки захираҳои ҳаётӣ маҳдуд ва таъсири ҳадди ақал ба муҳити табиат;

- омӯзиши ҷараёни ташаккулёбиву амалигардонии сиёсати минтақавӣ, ки дар нақши фишангҳои танзими макроиктисодии тараккиёти минтақаҳо зухур карда, истифодабарии захираҳои бойи табии бо риоя намудани талаботҳои экологӣ, ҷалби мақомотҳои идоракунии давлатӣ ва субъектони хочагидорӣ;

- асоснок намудани зарурати коркарди барномаи мақсадноки тараккиёти иҷтимоӣ-иктисодии вилояти Суғд барои дурнамо бо истифода аз муносибати маҷмӯавӣ ва муайян намудани мушкилоти тараккиёти иҷтимоӣ-иктисодӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки бори аввал зарурати ба миён гузоштани масъалаи назариявӣ-методологӣ оид ба ташаккулёбии механизми танзими макроиктисодии тараккиёти минтақаҳо, истифодаи самараноки онҳо дар ҷараёни таъсири давлатӣ ба баҳши иқтисодӣ-экологии хочагии минтақавӣ, такомули сиёсати минтақавӣ, фишангҳои амалигардонии он дар минтақаҳо ва худудҳои маъмурӣ онҳо асоснок карда шудааст.

Дар чараёни тадқикот чунин натиҷаҳои асосии илмӣ ба даст оварда шудаанд, ки навғонии илмии диссертатсияро инъикос менамоянд:

- мазмуни назариявии мағхуми “механизми танзими макроиктисодӣ” ва доираи истифодаи он дақiq карда шудааст. Асоснок карда шудааст, ки ин мағхум ҳамчун маркази тамоми низоми идоракуни давлатӣ баромад мекунад, зоро низоми интегриронии усулҳои танзимкуни ба давлат имкон медиҳад, ки самаранокии таъсиррасонии худро ба нишондиҳандаҳои макроиктисодии таракқиёти минтақаҳо баланд намояд, бо назардошти чараёни шиддатёбии ҷаҳонишавӣ ва маҳсусан гузариши мамлакат ба иқтисодиёти индустрӣ-аграрӣ ва тағйирёбии шароитҳое, ки бо иҷрои вазифаҳои сифатан нави минтақаҳо ва худудҳои маъмурии он алоқаманд мебошанд;
- муносибатҳои назариявӣ оид ба муайян намудани мағхумҳои “идоракуни”, “танзимкуни” ва доираҳои истифодабарии онҳо, инчунин, дараҷаи даҳолати давлат ба фаъолияти бозории ҳочагии минтақавӣ ва субъектони он – худудҳои маъмурий коркард шудааст. Асоснок гардидааст, ки истилоҳи “танзимкуни” дар ҳолатҳои тағйирёбанди бозор ва муносибатҳои агентҳои бозорӣ бештар истифода шуда, мақсаднокии таъсиси механизми танзимкуни таракқиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳоро бо назардошти тақсимоти худудӣ-маъмурий ва ташаккулёбии нишондодҳои оптималии макроиктисодии онҳо, ки бо ҳалли муаммоҳои иҷтимоии таракқиёти минтақаҳо алоқаманд мебошад, муайян карда шудааст;
- дараҷаи даҳолати давлат ба падидаҳои бамиёноянда ва чараёни ташаккулёбии низоми иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ муайян карда шудааст. Зарурати танзими чараёни таракқиёти минтақаҳо бо истифода аз нишондиҳандаҳои макроиктисодӣ ва амалигардонии он тарики ташаккулёбиву такомули механизми иқтисодӣ дар асоси истифодаи принципҳои интихоботӣ ва ҳислати таъсири давлатӣ ба иқтисодиёти минтақавӣ ва субъектони ҳочагидории алоҳидай он бо муайян намудани самти афзалиятноки таракқиёти минтақавӣ, ки ба баландшавии самаранокии фаъолияти онҳо дар миқёси мамлакат мусоидат менамояд, исбот гардидааст;
- ҳусусиятҳои раванди ташаккулёбии механизми танзими макроиктисодии рушди минтақа ва истифодаи он дар марҳилаҳои давраи гузариш ба низоми иқтисодиёти бозорӣ муайян карда шудаанд. Зарурати асосноккунии илмии чор марҳила, ки ҳусусиятҳою нишондиҳандаҳои ба ҳуд хос доранд, тарзи танзими макроиктисодии ҳочагии минтақавӣ бо назардошти тамоюли муосир дар соҳаи иттилоотикуни ҶШС ва технологияҳои инноватсионӣ, стратегияҳою барномаҳои аниқ бо ҷораҳои амалӣ доир ба такомули фишангҳо ва вазифаҳои механизми танзими таракқиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо, истифодаи онҳо баҳри баландшавии сатҳи мақсаднокии механизм, робитаҳои

низомӣ-соҳтории субъектони идоракунӣ дар ҷараёни қабулу амалигардонии қарорҳои идоракунӣ ва самараи синергетикий аз амалигардонии ҷораҳои таъсири давлатӣ муқаррар ҷадвал шудаанд;

- ҷараёни ташаккулёбии механизми танзими макроиктисодии таракқиёти минтақаҳо аз мавқеи назарияи институтионалий асоснома гардида, исбот ҷадвал шудааст, ки самаранокии танзими институтионалий ҳангоми ба назар гирифтани хусусиятҳои табиий-иклимию иқтисодии онҳо ва маҳдудияти ҳукуки макомотҳои идоракунии минтақавӣ барои истифодаи захираҳои минтақаҳо, инчунин, даҳолати давлат ба иқтисодиёт ба кор бурда мешавад, ки мувоғики пояи меъёрий-ҳукукӣ ва ибтикори ҳокимияти минтақавӣ дар иҷрои барномаҳои қабулгардидан дастгирии ҳудудҳои депрессионӣ ва нуктаҳои аники аҳолинишинаш баландтар мегардад;

- мавқеи механизми бозорӣ дар танзими макроиктисодии низоми иқтисодии минтақа муайян ҷадвал шудааст. Зарурати баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ҳочагии минтақавӣ дар муҳити иқтисодии мамлакат бо назардошти хусусиятҳои табиию иқтисодӣ ва таърихии минтақаҳо ва соҳтори давлат, инчунин, механизми бозорӣ, ки мавқеи марказизро дар низоми танзими макроиктисодӣ, муносабати байни субъектони минтақавӣ ва баҳамтаъсиррасонии онҳо оид ба истехсолу ташаккули пешниҳоди молӣ ва эҳтиёҷоти пардохтизир ишғол намуда, талаботи аслиро дар бозор бо истифодаи оптимальии иқтидори табиий-захиравӣ ва ҳолати экологӣ, коҳиш додани таъсири манғии онҳо ба соҳаҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва баландшавии сатҳу сифати зиндагӣ таъминкунандаро исбот ҷадвал шудаанд;

- муқаррар ҷадвал шудааст, ки сатҳи таракқиёти иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи нишондиҳандаро маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) ба ҳар сари аҳолӣ аз сабаби ҷойгиршавии гуногуни минтақаҳо, соҳтори иқтисодиёт ва тарзи зисти аҳолӣ дар минтақаҳо фарқ мекунад. Аз ин лиҳозӣ, барои баробаркунии пурраи онҳо шароиту имкониятҳои мавҷударо дар 15-20 соли наздик дуруст истифода бурдан зарур аст. Бинобар ҳамин, дар Барномаҳои дурнамои таракқиёти иҷтимоӣ-иктисодии минтақаҳо зарурати гузориши масъалаи коҳиш додани фарқият байни минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ бо назардошти васеъшавии соҳаи фаъолияти соҳибкории дорон манфиатҳои дохилиминтақавию байниминтақавӣ, таъсиси шароитҳои афзалиятнок барои инкишофи бизнеси хурду миёнаи ба бозори дохилӣ нигаронидашуда, инчунин таъсиси шароити мусоид барои ҷалби инвеститсияҳо баҳри истифодаи пурраи захираҳои табиии минтақаҳо исбот ҷадвал шудааст;

- нақши бунёдии танзими таъсироти давлатӣ ба инфрасоҳтори ҳочагии минтақавӣ, ки ҳамчун сутунҷӯбаи асосии рушди устувори минтақаҳо ва воситаҳои таъмини зиндагии аҳолӣ баромад мекунад, муайян ҷадвал шудааст.

Исбот гардидааст, ки дар шароити дигаргуншавии рушди низоми бозорӣ тағйироти асосӣ дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии минтақаҳо аз омилҳои инфрасоҳторӣ вобастагӣ дорад, ки ба баландшавии самаранокии фаъолияти субъектони хоҷагии минтақавӣ ва шиддатёбии суръати тараққиёти иқтисодии онҳо таъсир расонида, мувофиқи принсипҳои бозориву экологӣ дар истифодабарии самараноки захираҳои маҳдуди ҳаётӣ ва таъсири ҳадди ақал ба муҳити табиат ифода мейбад;

- ҷараёни коркарди сиёсати минтақавӣ ва маҷмӯи чораҳо оид ба амалигардонии он, бо истифода аз фишангҳои танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо дар ҷорҷӯбаи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудааст, ки фаъолияти мақомотҳои идоракунни давлатӣ ва субъектони хоҷагии минтақавиро фаро мегирад. Зарурати дар сиёсати минтақавӣ ба инобат гирифтани омили истифодабарии захираҳои бойи табии ва оқилона истифодабарии онҳо исбот карда шудааст, ки аҳамияти муҳимро дар ҷараёни таъминоти мутаносибиӣ ва мувозинатии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ доро буда, асоси амалигардонии дигаргунҳои соҳториро ташкил карда, ба талаботҳои экологии назарияи рушди устувори минтақаҳои мамлакат мутобиқат менамояд;

- зарурати коркарди барномаи мақсадноки тараққиёти вилояти Сугд дар ҷорҷӯбаи Стратегияи миллии рушди мамлакат асоснок карда шудааст. Истифодаи мақсадноки муносибати маҷмӯавӣ дар таҳияи он бо назардошти биниши дурнамои мушкилоти иҷтимоӣ ва иқтисодии тараққиёт, ҳалли онҳо ба воситаи амалигардонии ислоҳоти ҳаматарафа мутобики индикаторҳои байналмилалии “Ҳадафҳои рушди ҳазорсола”, ташаккули низоми маҳсуси мониторинги доимии иҷрои чораҳои барномавӣ ва пешкаш намудани он ба сифати фишангӣ музокирот доир ба самтҳои стратегии рушд бо бизнес-чамъиятҳо, ташкилотҳои гайрихукуматӣ ва шарикони рушд исбот карда шудааст.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- тавсифи назариявии мағҳумҳои “механизми танзими макроиқтисодӣ”, “идоракунӣ”, “танзимкунӣ” ва доираи истифодаи онҳо, зарурату аҳамияти даҳолати давлат ба фаъолияти бозори хоҷагии минтақавӣ ва субъектони он – ҳудудҳои маъмурӣ дар шароити инкишофи муносибатҳои бозоргонӣ муайян карда шудааст;

- ҳусусиятҳои даҳолати давлат ба иқтисодиёти минтақавӣ, ки бо истифодабарии принсипҳои интиҳоӣ ва таъинот ба самтҳои афзалиятноки рушди минтақа вобаста аст, марҳилаҳои давраи гузариш ба низоми бозорӣ ва ҳусусиятҳои раванди ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии

тараққиёти минтақаҳо аз ҷиҳати назарияи институционалий асоснок карда шудааст;

- мавқеи механизми бозорӣ дар танзими макроиктисодии низоми иқтисодии минтақа ва самаранокии фаъолияти ҳочагии минтақавӣ дар фазои иқтисодии мамлакат муайян намуда, нақши он дар муносибгардонии пешниҳоду талабот бо истифода аз иқтидори табий-захиравии минтақавӣ ва коҳиш додани таъсири манғии онҳо ба соҳаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ-экологӣ аниқ карда шудааст;

- мақсаднокии масъалагузорӣ оид ба коҳиш додани фарқият дар сатҳи тараққиёти иқтисодӣ байни минтақаҳо ва худудҳои маъмурӣ дар асоси васеъшавии соҳаи фаъолияти соҳибкории аҳолӣ, муайян намудани самтҳои афзалиятноки дастгирии давлатии тараққиёти бизнеси хурду миёна, таъсисдихии шароити мусоид барои ҷалби инвеститсияҳо бо мақсади истифодабарии пурраи захираҳои табиии худудҳо асоснок карда шудааст;

- оид ба нақши бунёдии танзими ҷараёни таъсири давлат ба инфрасоҳтори ҳочагии минтақавӣ дар шароити гузаронидани маркази дигаргунҳо ба соҳаи иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ ва таъмини инкишофи босуръати минтақаҳо аз рӯи принсипҳои бозорӣ, экологии истифодабарии захираҳои ҳаётан муҳим ва коҳиш додани зарар ба муҳити табиат хуносабарорӣ карда шудааст;

- сиёсати минтақавӣ ҳамчун фишангӣ танзими макроиктисодии ҷараёни истифодабарии захираҳои бойи табий, таъминоти таносубӣ ва мувозинатии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, амалигардонии дигаргунҳои соҳторӣ, ки ба талаботи экологии назарияи рушди устувори минтақаҳои мамлакат ҷавобгу мебошанд, исбот карда шудааст;

- зарурати коркарди барномаи дурнамои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Суғд бо истифода аз тарзу усуљҳои мачмӯавӣ асоснок карда шудааст, ки биниши дарозмуддати мушкилоти тараққиёти минтақа ва ҳалли онҳоро дар асоси гузаронидани ислохоти ҳаматарафа, ташаккулёбии низоми мониторинги доимӣ аз болои иҷрои чораҳои барномаҳо дар самтҳои стратегии тараққиёти минтақаҳои мамлакат дарбар мегирад.

Иштироки шаҳсии муаллиф дар ҷараёни ба даст овардани натиҷаҳои дар диссертатсия баёнишуда. Диссертатсия кори илмӣ-тадқиқотии мустақилонаи муаллиф мебошад. Аз тарафи унвонҷӯ муҳиммияти мавзӯъ аз нуктаи назарияи иқтисодиёти бозорӣ асоснок, ҳадаф ва вазифаҳои тадқиқот муқаррар карда, дар асоси коркарди ҳолатҳои назариявию методологӣ зарурати ташаккули механизми танзими макроиктисодии тараққиёти минтақаҳо исбот намуда, роҳҳои истифодабарии самараноки онҳоро дар соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ муайян ва коркардҳои илмӣ доир ба такомули фишангҳои таъсири

давлат ба ҷараёнҳо ва падидаҳои иқтисодии минтақа, ки ба миён меоянд, дар амал татбик карда шудаанд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар инкишофи илмии иқтисодиёти минтақавӣ ва илова ба он, бо воситаи коркарди ҳолатҳои методологӣ оид ба зарурати даҳолати давлат ба доираи иҷтимоию иқтисодӣ ва асоснок намудани раванди ташаккулӯбии механизми танзими макроиқтисодии рушди минтақаҳо дар шароити пурзӯр гардидани тамоили ҷаҳонишавӣ, ба эътибор гирифтани хусусиятҳои давраи гузариш ба иқтисодиёти индустрӣ-агарӣ ва иҷрои вазифаҳои нави таъмини рушди устувори минтақаҳо ифода мебад.

Аҳамияти амалий дар истифодабарии механизми танзими макроиқтисодии тараккиёти минтақаҳо аз ҷониби мақомотҳои ҳокимиюти давлатии марказиву минтақавӣ ҳангоми таъсиси институтҳои идоракунӣ ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти онҳо, татбики ҷораҳои таъсири давлатӣ ба иқтисодиёти, инчунин коркарди стратегияҳо ва барномаҳои мақсадноки тараккиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии вилояти Суғд дарҷ мегардад.

Натиҷаҳои назариявӣ, методӣ ва амалии бадастовардашудаи тадқиқоти диссертациониро дар ҷараёни таълим барои омода намудани бакалаврон, магистрантон ва докторантон, барои хондани фанҳои маҳсус, ба монанди “Иқтисодиёти минтақавӣ”, “Танзими давлатии иқтисодиёти”, “Идоракунии маъмурий” ва гайра истифода бурдан мумкин аст.

Натиҷаҳои диссертатсия дар 21 мақолаи илмии нашрияҳои аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Русия эътирофгардида дар ҳаҷми 15,5 ҷ.ч., дар 3 монографияи илмӣ дар ҳаҷми 42,6 ҷ.ч. ва 27 мақолаи илмии дар дигар нашрияҳо чопшуда дар ҳаҷми 14 ҷ.ч. инъикос ёфтаанд.

Мундариҷаи асосӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти диссертационӣ дар интишороти мазкур ба табъ расидаанд:

Монографияҳо:

1. Ҳошимзода Ҳ.Ҳ. Механизм регулирования устойчивого развития регионов (формирование и его совершенствование). Монография / Ҳ.Ҳ. Ҳошимзода, А.А. Байматов // Под ред. З. Султанова. – Худжанд: Технопарк ТГУПБП, 2022. – 228 с.
2. Ҳошимзода Ҳ.Ҳ. Танзими макроиқтисодии рушди минтақа (назария ва амалияи муосир). Монография / Зери назари А.А. Бойматов. – Худжанд: ҶДММ «МТХ-Даврон», 2021. – 234 с.

3. Ҳошимов Ҳ.Ҳ. Танзими гумруки иқтисоди минтақа: муаммоҳо ва хусусиятҳои давраи гузариш. Монография / Ҳ.Ҳ. Ҳошимов, А.А. Бойматов. – Ҳуҷанд: ҶДММ «МТҲ-Даврон», 2014. – 180 с.

Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои тақризии бонуфузи аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Русия тавсияшуда ба табъ расидаанд:

4. Ҳошимзода Ҳ.Ҳ. Танзими иқтисодиёти минтақаӣ дар марҳилаҳои давраи гузариш ба низоми бозорӣ [Матн] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимзода, А.А. Бойматов // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – Душанбе, 2022. - №3 (42). – С. 48-59. 1 ч.ч.

5. Ҳошимзода Ҳ.Ҳ. Хусусиятҳои ҳоси механизми танзими макроиктисодии таракқиёти минтақаҳо [Матн] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимзода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – Душанбе, 2022. - №1 (40). – С. 49-54. 0,5 1 ч.ч.

6. Ҳошимзода Ҳ.Ҳ. Экономическое неравенство регионов: выявление причин, оценка и направления по снижению [Текст] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимзода, Р.В. Кононенко, А.И. Комарова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права (Международный научно-теоретический журнал). – Белгород, 2021. - №6 (91). – С. 71-79. 1 п.л.

7. Ҳошимзода Ҳ.Ҳ. К вопросу применения синерго-кибернетического подхода в управлении региональным развитием [Текст] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимзода // Вестник ТГУПБП (научно-теоретический журнал). – Ҳуджанд, 2021. - №2 (87). – С. 75-82. 0,75 п.л.

8. Ҳошимзода Ҳ.Ҳ. Методический подход к оценке эффективности бюджетноналоговых инструментов регулирования социально-экономического развития регионов [Текст] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимзода // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права (Международный научно-теоретический журнал). – Белгород, 2021. - №3 (88). – С. 104-112. 0,8 п.л.

9. Ҳошимзода Ҳ.Ҳ. Назарияи рушди иқтисоди минтақа ва самтҳои танзими макроиктисодии он [Матн] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимзода, А.А. Бойматов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. - №10, қисми II. – С. 71-75. 0,8 ч.ч.

10. Ҳошимов Ҳ.Ҳ. Совершенствование государственного инструментария в аспекте территориального развития [Текст] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимов // Ученые записки ХГУ им. академика Б. Гафурова. – Ҳуджанд, 2020. - №4 (55). – С. 115-118. 0,5 п.л.

11. Ҳошимов Ҳ.Ҳ. Пути повышения эффективности фискальных инструментов для обеспечения экономического развития регионов [Текст] /

Х.Х. Хошимов // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук (научно-теоретический журнал). – Худжанд, 2020. - №4(85). – С. 70-78. 0,9 п.л.

12. Хошимов Х.Х. Пределы государственного вмешательства в экономику на этапах формирования системы рыночных отношений [Текст] / Х.Х. Хошимов, А.А. Бойматов // Учёные записки ХГУ им. академика Б. Гафурова. – Худжанд, 2019. - №4 (51). – С. 87-91. 0,75 п.л.

13. Хошимов Х.Х. Зарубежный опыт регулирования развития экономики и условия его применения в регионах Республики Таджикистан [Текст] / Х.Х. Хошимов, З.А. Самадова // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук (научно-теоретический журнал). – Худжанд, 2019. - №4(81). – С. 47-53. 0,7 п.л.

14. Хошимов Х.Х. Пути совершенствования механизма макроэкономического регулирования развития регионов Таджикистана [Текст] / Х.Х. Хошимов, М.М. Шарифзода // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук (научно-теоретический журнал). – Худжанд, 2018. - №4(77). – С. 33-40. 0,8 п.л.

15. Хошимов Х.Х. Региональная политика как инструмент макроэкономического регулирования процесса устойчивого развития территорий [Текст] / Х.Х. Хошимов // Учёные записки ХГУ им. академика Б. Гафурова. – Худжанд, 2018. - №4(47). – С. 180-187. 0,9 п.л.

16. Хошимов Х.Х. Инфраструктурный фактор устойчивого социально-экономического развития региона [Текст] / Х.Х. Хошимов, А.А. Бойматов // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук (научно-теоретический журнал). – Худжанд. - №4(71). – С. 25-34. 2017. 0,9 п.л.

17. Хошимов Х.Х. Сравнительная оценка региональной структуры национальной экономики Республики Таджикистан [Текст] / Х.Х. Хошимов // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук (научно-теоретический журнал). – Худжанд, 2017. - №4(73). – С. 83-91. 0,87 п.л.

18. Хошимов Х.Х. Особенности регулирования региональным развитием в современных условиях [Текст] / Х.Х. Хошимов // Учёные записки ХГУ им. академика Б. Гафурова. – Худжанд, 2017. - №4(43). – С. 152-159. 0,85 п.л.

19. Хошимов Х.Х. Влияние макроэкономических процессов на структурные сдвиги региональной экономики [Текст] / Х.Х. Хошимов // Экономический журнал (научный журнал). – Москва, 2017. - №3 (47). – С. 34-47. 0,8 п.л.

20. Хошимов Х.Х. Чанбаҳои минтақавии воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдо: муаммоҳо ва дурнамо [Матн] / Х.Х. Хошимов // Маҷаллаи илмӣ-назариявии «Аҳбори ДДҲБСТ». – Ҳуджанд, 2015. - №3 (3). – С. 45-51. 0,5 ч.ч.

21. Хошимов Х.Х. Таможенно-тарифное регулирование в системе мер по повышению внешнеэкономического потенциала региона (на примере Согдийской области Республики Таджикистан) [Текст] / Х.Х. Хошимов // Научно-аналитический журнал «Научное образование. Серия 1. Экономика и право». – М.: «Экономическое образование», 2014. - №6. – С. 34-40. 0,5 п.л.
22. Хошимов Х.Х. К вопросу исследования экономического потенциала регионов в условиях рыночной экономики [Текст] / Х.Х. Хошимов // Вестник ТГНУ (научный журнал). – Душанбе: «Сино», 2014. - №2/10 (152), часть II. – С. 191-197. 0,7 п.л.
23. Хошимов Х.Х. Развитие таможенно-тарифного регулирования в Таджикистане [Текст] / Х.Х. Хошимов // Российское предпринимательство (научно-практический журнал). – М.: «Креативная экономика», 2010. - №11 (2). – С. 153-158. 0,5 п.л.
24. Хошимов Х.Х. Таможенные платежи и их влияние на сбалансированность внутреннего рынка [Текст] / Х.Х. Хошимов // Вестник ТГНУ (научный журнал). – Душанбе: «Сино», 2010. - №6 (62), часть I. – С. 296-300. 0,5 п.л.

Мақолаҳое, ки дар дигар мачаллаву нашрияҳо ба табъ расидаанд:

25. Хошимзода Х.Х. Роль социально-экономической безопасности в развитии региона на примере Республики Таджикистан [Текст] / Х.Х. Хошимов // Современная экономика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник статей II Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Науки и просвещение», 2022. – С. 58-60. 0,36 п.л.
26. Хошимзода Х.Х. Повышение экономической безопасности функционирования хозяйствующего субъекта с учётом региональных особенностей в условиях глобализации экономических процессов [Текст] / Х.Х. Хошимзода, Кононенко Р.В. // Приоритетные направления развития экономики в условиях цифровизации. Материалы международной научно-практической конференции. – Белгород: БУКЭП, 2022. – С. 40-46. 0,5 п.л.
27. Хошимзода Х.Х. Роль инфраструктуры в развитии инновационно-ориентированной региональной экономики [Текст] / Х.Х. Хошимзода // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XXIV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Науки и просвещение», 2022. – С. 28-30. 0,35 п.л.
28. Хошимзода Х.Х. Особенности инвестиционного процесса обеспечения устойчивого развития регионов [Текст] / Х.Х. Хошимзода // Международное сотрудничество Республики Таджикистан в условиях цифровизации экономики: состояние и перспективы. Материалы

международной научно-теоретической конференции. – Худжанд: Дабир, 2021. – С. 469-477. 0,6 п.л.

29. Хошимзода Х.Х. Цифровизация как основа устойчивого развития региона. [Матн] / Х.Х. Хошимзода // Рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёй: роҳҳои татбики натиҷаҳои онҳо дар истеҳсолот. Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ, баҳшида ба эълон шудани солҳои 2020-2040 – “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёй дар соҳаи илму маориф”. – Хуҷанд, 2021. – С. 215-219. 0,35 п.л.

30. Хошимов Х.Х. Институциональные условия устойчивого развития регионов [Текст] / Х.Х. Хошимов // Сборник научных трудов ИЭТ ТГУК. – Худжанд, 2020. – С. 269-273. 0,3 п.л.

31. Хошимов Х.Х. Мавқеи андози аксизӣ дар доираи танзими давлатии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ [Матн] / Х.Х. Хошимов, Ф.М. Султонов // Маҷмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои конфронси илмӣ-назариявии вилоятӣ таҳти унвони “Самаранок истифодабарии об ва саноатикунонии иқтисодиёти миллӣ – шарти асосии рушди устувор. – Хуҷанд, 2019. – С. 250-252. 0,35 ч.ч.

32. Хошимов Х.Х. Асосҳои пешрафти инфрасоҳтори иҷтимоӣ дар рушди деҳот. [Матн] / Х.Х. Хошимов, И.И. Каримова // Повышение конкурентоспособности национальной экономики Республики Таджикистан в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию Государственной Независимости Республики Таджикистан (7-8 июня 2019г.). – Худжанд, 2019. – С. 39-42. 0,37 ч.ч.

33. Хошимов Х.Х. Мавқеи экспертизаи гумруқӣ ва ҳусусиятҳои он [Матн] / Х.Х. Хошимов, Умаров Ш.Д. // Маҷмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои конфронси илмӣ-назариявии вилоятӣ таҳти унвони “Самаранок истифодабарии об ва саноатикунонии иқтисодиёти миллӣ – шарти асосии рушди устувор». – Хуҷанд, 2019. – С. 252-254. 0,38 ч.ч.

34. Хошимов Х.Х. Принципы формирования эффективного механизма регулирования региональной экономики [Текст] / Х.Х. Хошимов // Сборник научных трудов ИЭТ ТГУК. – Худжанд, 2019. – С. 332-334. 0,3 п.л.

35. Хошимов Х.Х. Омилҳои таъсиркунанда ба рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғд) [Матн] / Х.Х. Хошимов // Маҷмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимон ва устодони ДИС ДДТТ. – Хуҷанд, 2017. – С. 73-77. 0,4 ч.ч.

36. Хошимов Х.Х. Ҳусусиятҳои рушди иқтисодиёти минтақа дар давраи гузариш (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) [Матн] / Х.Х. Хошимов // Маҷмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимон ва устодони ДИС ДДТТ. – Хуҷанд, 2016. – С. 92-102. 0,95 ч.ч.

37. Хошимов Х.Х. Мушаҳҳасоти эҳтимолии рушди гардиши савдои хориҷии вилояти Суғд то соли 2020) [Матн] / Х.Х. Хошимов // Маҷмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимон ва устодони ДИС ДДТТ. – Ҳуҷанд, 2015. – С. 258-264. 0,6 ҷ.ҷ.

38. Хошимов Х.Х. Методические аспекты использования опыта таможенного регулирования в развивающихся странах [Текст] / Х.Х. Хошимов // Монография. Социально-экономическое развитие стран СНГ в контексте интеграции национальных экономик. ИЭТ ТГУК, Финансовый университет при Правительстве РФ. – Душанбе: «Ирфон», 2014. – С. 253-260. 0,7 п.л.

39. Хошимов Х.Х. Таҳдили муқоисавии арзиши молҳои воридотӣ (дар мисоли вилояти Суғд) [Матн] / Х.Х. Хошимов // Маҷмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимон ва устодони ДИС ДДТТ. – Ҳуҷанд, 2014. – С. 153-161. 0,8 ҷ.ҷ.

40. Хошимов Х.Х. Пардохтҳои гумruk ҳамчун механизми таизими тарофаи гумruk ва аҳамияти он дар рушди иқтисодиёт [Матн] / Х.Х. Хошимов // Маҷмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимон ва устодони ДИС ДДТТ. – Ҳуҷанд, 2013. – С. 326-335. 0,7 ҷ.ҷ.

41. Хошимов Х.Х. Мавқеи мақомоти гумruk дар амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мубориза бар зидди кочоқ ва вайронкунии қоидаҳои гумrukӣ [Матн] / Х.Х. Хошимов // Маҷмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимон ва устодони ДИС ДДТТ. – Ҳуҷанд, 2012. – С. 216-220. 0,35 ҷ.ҷ.

42. Хошимов Х.Х. Роль таможенного регулирования в развитии внешнеэкономической сферы региона [Текст] / Х.Х. Хошимов // Сборник научных трудов ИЭТ ТГУК. – Ҳуджанд, 2011. – С. 294-304. 1 п.л.

43. Хошимов Х.Х. Согдийский регион: критерии и сравнительный анализ внешней торговли [Текст] / Х.Х. Хошимов // Учёные записки ХГУ им. академика Б. Гафурова №3(18). – Ҳуджанд, 2011. – С. 100-109. 0,7 п.л.

44. Хошимов Х.Х. Механизм таможенно - тарифного регулирования и особенности его функционирования в Республике Таджикистан [Текст] / Х.Х. Хошимов // Молодой учёный (научный журнал). - №6(17). – Чита: ООО «Издательство Молодой учёный», 2010. – С. 174-177. 0,6 п.л.

45. Хошимов Х.Х. Таможенный тариф в системе регулирования национальной экономики [Текст] / Х.Х. Хошимов // Материалы международной научно-практической конференции БУПК. – Белгород, 2010. – С. 47-51. 0,7 п.л.

46. Хошимов Х.Х. Таможенный тариф в системе регулирования региональной экономики [Текст] / Х.Х. Хошимов // Материалы международной научно-практической конференции Балашовского института Саратовского государственного университета. – Балашов, 2010. – С. 32-35. 0,5 п.л.

47. Ҳошимов Ҳ.Ҳ. Тахдиди иқтисодии механизми танзими тарофан гумрук [Матн] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимов // Мачмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимон ва устодони ДИС ДДТТ. – Хуҷанд: Ҳурӯсон, 2010. – С. 354-357. 0,35 ҷ.ҷ.

48. Ҳошимов Ҳ.Ҳ. Этапы становления таможенного механизма и особенности его применения в политике регионального развития [Текст] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимов // Сборник научных трудов ЕУК ТГУК. – Худжанд, 2009. – С. 265-271. 0,75 п.л.

49. Ҳошимов Ҳ.Ҳ. Условия применения административных методов регулирования региональной экономики [Текст] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимов // Сборник научных трудов ЕУК ТГУК. – Худжанд, 2008. – С. 99-101. 0,35 п.л.

50. Ҳошимов Ҳ.Ҳ. Инкишофи хадамоти гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон дар ҷамъияти демократӣ [Матн] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимов // Мачмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимон ва устодони КЯТ ДДТТ. – Хуҷанд: Ҳурӯсон, 2007. – С. 113-116. 0,32 ҷ.ҷ.

51. Ҳошимов Ҳ.Ҳ. Ташаккул ва инкишофи инфрасохторҳои гумрукӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон [Матн] / Ҳ.Ҳ. Ҳошимов // Мачмӯи мақолаҳо ва маърӯзаҳои олимон ва устодони КЯТ ДДТТ. – Хуҷанд: Ҳурӯсон, 2006. – С. 101-104. 0,36 ҷ.ҷ.

Маҷлиси васеи Шӯрои олимони факултети иқтисодиёт ва технологияҳои инноватсионии Доғишкадаи иқтисод ва савдои Доғишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ҳайати мукарризон:

- д.и.и., профессори кафедраи молия ва қарзи Доғишгоҳи славянини Русияву Тоҷикистон Султонов Зубайдулло Султонович;
- д.и.и., профессор, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии ДДХБСТ Бобоҷонов Даврон Дадоҷонович;
- д.и.и., дотсент, мудири кафедраи назарияи иқтисодии ДДХ ба номи Б.Ғафуров Алиҷонов Ҷамшед Абдуқаюмович;
- аз ҷумла даъватшудагон: д.и.и., профессор Азимов А.Ҷ., д.и.и., профессор Ғозибеков С.А., н.и.и., профессор Усмонов И.У., н.и.и., профессор Комарова Г.Б., н.и.и., дотсент Мирҷоев Д.А., н.и.и., дотсент Машқиров Ш.У., н.и.ф-м., профессор Юсупов А.К., н.и.и., дотсент Исмоилова Д.М., н.и.и., дотсент Ваҳобов А.А., н.и.и., дотсент Мухитдинова Ш.С., н.и.и., дотсент Бобоев Ғ.Ғ., н.и.и., дотсент Ҷумаев А.Қ., н.и.и., дотсент Ҷалолов Н.М. ва дигарон баргузор гардид.

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРДА ШУД:

1. Диссертасияи Ҳошимзода Ҳ.Ҳ. дар мавзуи “Такомули механизми танзими макроиктисодии таракқиёти минтақаҳои Ҷумхурии Тоҷикистон (назария, методология ва амалия)”, ки барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои

иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва худудӣ пешниҳод гардидааст, ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдик гардидааст, мутобиқат мекунад.

2. Бо назардошти аҳамияти назариявӣ ва амалии мавзуи диссертационии пешниҳодшуда, дурустии муқаррароти илмӣ ва тавсияҳои амалӣ, навоварии илмии натиҷаҳои бадастомада, тақризҳои мусбати муқарризони холис - д.и.и., профессор Султонов З.С., д.и.и., профессор Бобоҷонов Д.Д., д.и.и., дотсент Алиҷонов Ҷ. А., ҳамчунин баромади д.и.и., профессор Азимов А.Ҷ., д.и.и., профессор Гозибеков С.А., мушовири илмӣ, д.и.и., профессор Бойматов А.А. рисолаи доктории Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан дар мавзуи “Такомули механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария, методология ва амалия)” ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва худудӣ, барои баррасӣ ва ҳимоя ба Шурои диссертационии 6D.KOA-013-и назди ДДҲБСТ пешниҳод карда шавад.

3. Ичрои қарори мазкури Шурои олимони факултети иқтисодиёт ва технологияҳои инноватсионии ДИС ДДТТ ба декани факултет, раиси маҷлис, н.и.и., дотсент Шарипов З.У. вогузор карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси васеи Шурои олимони факултети иқтисодиёт ва технологияҳои инноватсионии ДИС ДДТТ яқдилона қабул карда шуд.

Дар овоздихӣ оид ба масъалаи мазкур 40 нафар иштирок доштанд.

Натиҷаи овоздихӣ чунин муайян гардид:

“тарафдор” – 40 нафар,

“зид” – нест,

“бетараф” – нест.

Рафти баргузории маҷлиси васеи Шурои олимони факултети иқтисодиёт ва технологияҳои инноватсионии ДИС ДДТТ ва қарорҳои қабулкардашуда дар суратчаласаи №10, аз 04 июни соли 2022 тасдиқ гардидааст.

**Раиси маҷлиси Шурои олимони
факултети иқтисодиёт ва
технологияҳои инноватсионии
ДИС ДДТТ н.и.и., дотсент**

 Шарипов З.У.

**Котиби маҷлиси Шурои олимони
факултети иқтисодиёт ва
технологияҳои инноватсионии
ДИС ДДТТ**

 Бузрукова С.Ф.

**Мудири шӯъбаи кадрҳо за қарҳои
маҳсуси ДИС ДДТТ**

 Махмудов Ш.У.



Мукарриз,
д.и.и., профессори кафедран молия
ва қарзи Донишгоҳи славянини
Русияву Тоҷикистон

Сардори шӯбани кадрҳои Донишгоҳи
славянини Русияву Тоҷикистон

Мукарриз,
д.и.и., профессор, муовини ректор
оид ба робитаҳои
байналмилалии ДДҲБСТ

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси ДДҲБСТ

Мукарриз,
д.и.и., дотсент, мудири кафедраи
назарияи иқтисодии
МДТ “ДДҲ ба номи
академик Б.Ғафуров”

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси МДТ “ДДҲ ба номи
академик Б.Ғафуров”

Султонов З.С.

Раҳимов А.А.

Бобоҷонов Д.Д.

Мирпӯҷоев И.Ҳ.

Алиҷонов Ҷ.А.

Наврӯзов Э.М.

Суроға:
735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Суғд, ш. Хӯҷанд,
хиёбони И. Сомонӣ 169, ДИС ДДТТ
Тел: +992(3422) 60321
www.iet.tj, e-mail: info@iet.tj